

НУСХА
аз суратмаҷлиси №6
оид ба баргузори чаласаи навбатии кафедраи назария ва таърихи
давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

аз 17. 01. 2023 с.

Душанбе, 2023

Иштирок доштанд: мудири кафедра
профессор Азиззода У.А., профессор
Шарофзода Р.Ш., профессор
Насриддинзода Э.С. дотсентон Куканов
А.З., Шодиён И.Р., Шарифзода С.Ш.,
н.и.х., м\к, Ибрагимов Д.К., н.и.х.,
ассистентон Мирзозода Ф., Азимова
З.М., ассистент Розикзода Д.З., лаборант
Бухориева А.Н.

Рӯзномаи маҷлис:

Муҳокимаи диссертатсияи номзадии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмури ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди қонунгузори молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ» зери роҳбарии д.и.х., профессор Гафурзода Абдухалил Давлаталӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. Ректори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Доир ба масъалаи навбатӣ мудири кафедра, профессор Азиззода У.А. ба маълумоти ҳозирин расонид, ки муҳокимаи диссертатсияи номзадии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмури ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маҷлис пешбинӣ шудааст. Зикр карда шуд, ки Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар давраи омода намудани диссертатсия аз соли 2019 то инҷониб ҳамчун унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмури ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мавзӯи мазкур таҳқиқот бурдааст.

Барои баёни мухтасари мубрамият, нуктаҳои асосӣ ва мазмуни рисола сухан ба унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. дода шуд. Баъди баромади Абдуалимзода И.И. аз ҷониби устодони кафедра ба ӯ саволҳо пешниҳод шуд, ки ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои қаноатбахш гардонид.

Сипас, сухан ба доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Шарофзода Р.Ш. дода шуд. Профессор Шарофзода Р.Ш. зикр намуданд, ки рисолаи илмии унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. дар сатҳи хуб омода карда шудааст. Аммо, баъзе камбудихоёе ҷой доранд, ки моҳияти корро коста намегардонанд. Дар умум қайд кард, ки рисола кори илмии анҷомёфта мебошад.

Баъдан, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Азиззода У.А. баромад намуда, таъкид намуданд, ки кори илмии унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. анҷомёфта мебошад. Вале, унвонҷӯ бояд баъзе аз қисматҳои нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандаро боз ҳам таҷдиди назар намояд.

Номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедра Шодиён И.Р. оид ба моҳияти рисолаи илмӣ иброи назар намуда, қайд кард, ки таҳқиқоти илмӣ дар сатҳи баланд омода карда шудааст. Талаботҳои пешбиниамудаи ҚОА оид ба навиштани рисолаи илмӣ аз ҷониби унвонҷӯ пурра риоя карда шудааст. Аз ин рӯ, метавон онро рисолаи анҷомпазируфта маънидод намуд.

Номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедра Куканов А.З. оид ба моҳияти таҳқиқоти диссертатсионӣ таъкид ба амал овард, ки дар шароити муосир мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додани масоили ташаккул ва рушди қонунгузории молиявӣ бисёр айназамонӣ ба ҳисоб меравад.

Дар баробари гуфтаҳои боло профессор Азиззода У.А. зикр намуд, ки албатта дар кор баъзе камбудихоӣ ҷузъӣ ба назар мерасанд. Вале онҳо ба мазмуну муҳтавои таҳқиқоти илмии анҷомдодашуда таъсири ҷиддӣ намерасонанд. Диссертатсия ба талаботҳои навиштани диссертатсияи номзадӣ ҷавобгӯ мебошад. Аз ин хотир, пешниҳод менамоем, ки диссертатсия ба ҳимоя тавсия гардад.

Ҳамзамон, мудири кафедра Азиззода У.А. андешаҳои аъзои кафедра ба инобат гирифта, пас аз муҳокима рисолаи номзидии И.И. Абдуалимзода-ро ба овоздиҳӣ гузошт. Аз аъзои кафедра хоҳиш намуд, ки мавқеи худро оид ба рисолаи номзидии И.И. Абдуалимзода муайян намоянд. Дар ҷаласа 11 нафар иштирок доштанд: Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 11 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар. Ҳамин тариқ.

Қарор қабул карда шуд:

1. Диссертатсияи номзидии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон:

таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ» зери роҳбарии д.и.х., профессор Гафурзода А.Д., ба экспертизаи даври дуҷуми муассиса барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат тавсия карда шавад.

2. Хулосаи мусбати кафедра оид ба рисолаи мазкур ба унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шавад. (Хулосаи кафедра замима мегардад)

Мудири кафедраи назария
ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор



Азиззода У.А.

Котиби чаласа, лаборанти кафедра

Бухориева А.Н.